



МАВЗУӢИ АСОСӢ:

**ҶАЛАСАИ ШОНЗДАҲУМИ ШҶҶРОИ МАШВАРАТИИ
НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ОИД БА
БЕҲТАР НАМУДАНИ ФАЗОИ САРМОЯГУЗОРӢ**

12 апрели соли 2016 тахти раёсати Сарвазири Ҷумҳурии



Тоҷикистон мухтарам Қоҳир
Расулзода ҷаласаи
шонздаҳуми Шӯрои
машваратии назди
Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон оид ба беҳтар
намудани фазои
сармоягузорӣ баргузор
гардид.

Нахуст дар ҷаласа
гузориши Котиби масъули Шӯро, Раиси Кумитаи давлатии
сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии
Тоҷикистон Қодири Қосим оид ба мониторинги иҷрои қарорҳои
қаблии Шӯрои машваратӣ шунда шуд. Қайд карда шуд, ки
қарорҳои дар ҷаласаи шонздаҳуми Шӯро қабулгардида ба рушди
соҳаҳои саноат ва истеҳсолоти миллий, паст кардани арзиши аслий ва
содироти маҳсулоти рақобатпазир, таъмини истеҳсолот бо қувваи
барқ, рушди бозори суғурта, баррасии саривақтии мурочиатҳои
соҳибкорон, рушди бемайлони соҳибкориву сармоягузорӣ ва
таҷлили “Рӯзи соҳибкор” равона шуда буданд.



Иттилоъ дода шуд, ки нахустин солгарди “Рӯзи соҳибкор” бо иштироки бевоситаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон санаи 14 октябри соли 2015 бо доир намудани як қатор чорабиниҳо, аз ҷумла Форуми байналмилалии соҳибкории Душанбе-2015 таҳти унвони “Саҳми соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ дар рушди устувор” таҷлил гардид.

Котиби масъули Шӯро Қодири Қосим қайд намуд, ки дар доираи иҷрои қарорҳои Шӯро, қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи сармоягузорӣ”, “Дар бораи санҷиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидор” ва Нақшаи чорабиниҳои Ҳукумати мамлакат оид ба рушди бозори тақрории қоғазҳои қиматнок ва биржаҳои фондӣ, ки бо истифода аз таҷрибаи пешқадами ҷаҳонӣ таҳия шудаанд, қабул гардиданд.

Тавре қайд гардид, лоиҳаи Нақшаи чорабиниҳои Ҳукумати ҷумҳурӣ оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар бахши саноат, дастгирии соҳибкории истехсолӣ ва рушди исехсолоти миллӣ мукамал карда шуда, дар мувофиқа бо вазорату идораҳо





ба баррасии Ҳукумати мамлакат пешниҳод карда шудааст. Инчунин, бо мақсади беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар соҳаи кишоварзӣ ва тиҷорати аграрӣ дар назди Вазорати кишоварзии ҷумҳурӣ гурӯҳи кории байниидоравӣ фаъолияти худро ҷамъбааст намуда, натиҷаҳои он бо таҳлилҳои мушаххас ва тавсияҳо, инчунин лоиҳаи Нақшаи чорабиниҳо ҷиҳати рушди соҳаи кишоварзӣ ва тиҷорати гарарӣ ба ҷаласаи имрӯзаи Шӯро пешниҳод шудааст.

Вобаста ба масъалаи мазкур инчунин намояндагони баҳши хусусӣ ва шарикони рушд баромад намуданд.

Роҳбари ҶДММ «Мадина ва ҳамкорон» -

Набот Додхудоева оид ба татбиқи баҳши хусусӣ дар иҷрои супоришҳои протоколи ҷаласаҳои қаблии Шӯро,

таъсиси ҷойҳои нави корӣ тавассути ба таври васеъ ба роҳ мондани соҳибкории истеҳсолии хурду миёна бо истифодаи ашёи хоми ватанӣ, азхудкунии сарватҳои табиӣ ва истеҳсоли моли ниҳой аз онҳо, пурра ба қоркард фаро гирифтани меваю сабзавоти дар кишвар истеҳсолшаванда мулоҳизаҳои худро баён намуд.

Намояндаи доимии Бонки аврупоии таҷдид ва рушд дар Тоҷикистон (БАТР) **Ричард Чонс** дар баромади худ ба фаъолияти Шӯрои машваратӣ, ҳамчун майдони муколамаи давлат ва баҳши хусусӣ дар гузаронидани ислоҳоти беҳсозии фазои сармоягузорӣ ва соҳибкорӣ баҳои баланд дод. Ҳамчунин саҳми БАТР дар самти дастгирии баҳши хусусӣ, маблағгузориҳои лоиҳаҳои





инфрасохторӣ, аз ҷумла соҳаҳои энергетика, саноат ва молия қайд карда шуд.



Вобаста ба масъалаи дуюми рӯзномаи ҷаласаи Вазирони кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон – **Изатулло Сатторӣ** баромад намуда, оид ба натиҷаҳои фаъолияти Гуруҳи корӣ оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар

соҳаи кишоварзӣ ва рушди тиҷорати аграрӣ гузориш дод. Аз ҷумла ҳисоботи гурӯҳи корӣ бо тавсияҳои мушаххас ва лоиҳаи Нақшаи чорабиниҳои Ҳукумати мамлакат оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар соҳаи кишоварзӣ ва рушди тиҷорати аграрӣ муаррифӣ карда шуд.

Намояндагони бахши хусусӣ ва шарикони рушд низ дар ин робита ибрози назар намуданд.

Роҳбари Ассоиатсияи агробизнеси Тоҷикистон Шораҳматов Ш. дар баромади худ оид ба як қатор масъалаҳои соҳаи иброи назар намуд. Аз ҷумла вобаста ба лоиҳаи Дастурамал дар бораи баҳисобгирии муҳосибаӣ дар хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ)-и хурд, миёна ва калон қайд карда шуд, ки ҷорӣ намудани он фаъолияти хоҷагиҳои деҳқониро боз ҳам мушкул гардонид, ба самаранокии фаъолияти кишоварзӣ таъсиси манфӣ мерасонад. Ҳуҷҷати мазкур хароҷотҳои иловагиро ба миён оварда, тавачҷуҳи соҳибкорон ва сармоягузoronро ба фаъолияти кишоварзӣ коҳиш хоҳад дод.



Ҳамчунин дар баромад масъалаҳои вобаста ба рушди тиҷорати аграрӣ, рушди бозори тухмиҳо, коҳиш додани касалиҳои растаниҳо ва дастрасии васеъ ба захираҳои қарзӣ дар соҳаи кишоварзӣ таъкид карда шуд.



Роҳбари Созмони озуқаворӣ ва кишоварзии Созмони Милали Муттаҳид дар Тоҷикистон Виорел Гуту, зарурати гузаронидани ислоҳоти кишоварзиро дар алоқамандӣ бо занҷираи арзиши иловашуда, ҷорӣ намудани ҳавасмандгардонӣ ва васеъ намудани хизматрасониҳои таъмини техникаӣ барои сармоягузорӣ дар соҳаи кишоварзӣ, таҳкими системаи амнияти миллии озуқаворӣ, таҷҳизот ва суғуртаи кишоварзӣ мусоидат хоҳад кард қайд намуд.

Вобаста ба масъалаи сеюми рӯзномаи ҷаласаи Вазири рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон, Неъматулло Ҳикматуллозода баромад намуда, оид ба натиҷаҳои таҳлили пешакии мушкилиҳои низоми андозбандӣ ва роҳҳои ҳалли он гузориш дод.

Дар ин замина бо мақсади таъмини рушди бемайлони фаъолияти соҳибкориву сармоягузорӣ як қатор тавсияҳо ҷиҳати беҳтар намудани сиёсати андоз ва маъмурикунонии он пешниҳод гардид.

Муовини Роҳбари Шурои ҳамоҳангсозии шарикони рушд, Роҳбари Бонки KfW дар Тоҷикистон Кристин Лаабс баррасӣ ва пайгирии масъалаи мазкурро муҳим арзёбӣ намуда, омодагии шарикони рушдро барои дастгирии



гузаронидани таҳлилҳои дақиқ, пешниҳоду тавсияҳо ва татбиқи ислохотҳои мазкур ибраз намуд.

Нисбат ба масъалаи ниҳии рӯзномаи ҷаласа Котиби масъули Шӯро – **Қодири Қосим** маълумот дода, масъалаи беҳтар намудани фазои сармоягузориву соҳибкорӣ дар соҳаи нақлиётро барои баррасӣ дар ҷаласаи ояндаи Шӯрои машваратӣ пешниҳод намуд, ки он аз ҷониби ҳамаи аъзои Шӯро дастгирӣ ёфт.

Вобаста ба масъалаҳои дахлдори ҷаласа инчунин намояндагони бахши хусусӣ ва шарикони рушд баромад намуданд.

Дар хотимаи ҷаласа Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода ба масъулин ва вазорату идораҳо вобаста ба ҳар як масъалаи дар ҷаласа баррасигардида дастуру супоришҳои дахлдор дод.

Протоколи ҷаласа аз ҷониби Раиси Шӯро, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ гардида, барои иҷро ба вазорату идораҳо ирсол кар ирсол карда шуд.

Супоришҳо ва тавсияҳои Протоколи ҷаласаи 15-уми Шӯро:

1. Вазорати кишоварзӣ

- лоиҳаи Нақшаи чорабиниҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар соҳаи кишоварзӣ ва рушди тиҷорати аграриро бо дарназардошти таклифу пешниҳодҳои дар ҷаласаи Шӯро баёнгардида мукамал карда, ба баррасии Ҳукумати мамлакат пешниҳод намояд;
- якҷоя бо вазорату идораҳои дахлдор мониторинги иҷрои тамоми санадҳои қабулшудаи соҳаи кишоварзӣ ва лоиҳаҳои сармоягузорию давлатиро дар ин бахш гузаронида, натиҷаҳои онро ба Ҳукумати мамлакат пешниҳод намояд;
- якҷоя бо шарикони рушд оид ба бунёди сардхонаҳои муосири ниғадории меваю сабзавот ва корхонаҳои хурди сайёри коркарди маҳсулоти кишоварзӣ ва бандубасти он лоиҳаи давлатии



сармоягузори ро омода намуда, бо тартиби муқарраргардида ба Ҳукумати ҷумҳури пешниҳод намояд;

- якҷоя бо Кумитаи давлатии сармоягузори ва идораи амволи давлати чиҳати ҷалби таваҷҷӯҳи соҳибкорони ватани ба бунёди корхонаҳои муосири коркарди меваю сабзавот, гармхонаҳо, сардхонаҳои ҳозиразамон барои нигоҳдории меваю сабзавот ва марказҳои логистикӣ тадбирҳо андешад;

- пешниҳоди намояндагони баҳши хусуси ва шарикони рушдро вобаста ба беҳсозии фазои сармоягузори дар баҳши кишоварзи ва тиҷорати аграри мавриди омӯзиш қарор дода, ба Ҳукумат тақлифҳои мушаххас манзур намояд;

- бо мақсади таъмини рушди устувори соҳаи чорводори барои таъминнокии соҳа бо хӯроқа, афзоиш додани саршумори чорвои хушзот, содда намудани расмиёти воридоти ваксина ва дорувориҳо, барқарор намудани чарогоҳҳо ва ҳавзҳои моҳидори, афзоиши маҳсулоти соҳаи мазкур ва коҳиш додани воридот чораҳои мушаххас андешад;

- якҷоя бо мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлати чиҳати таъмини истифодаи оқилона ва самараноки заминҳои мавҷуда, риояи талаботи агротехникии соҳаро таъмин карда, дар асоси барномаҳои соҳави афзоиши истеҳсоли маҳсулоти кишоварзи, ки аз ҷумлаи роҳҳои асосии таъмини пешрафти соҳаи кишоварзи ва таъмини амнияти озуқавори мебошад, тадбирҳои заруриро амали намояд.

2. Вазоратҳои кишоварзи, рушди иқтисод ва савдо, молия, адлия, Кумитаи давлатии сармоягузори ва идораи амволи давлати, Кумитаи рушди маҳал масъалаи ба роҳ мондани хизматрасонии машварати дар соҳаи кишоварзи ва деҳоти ҷумҳуриро мавриди омӯзиш қарор дода, пешниҳоди мувофиқашударо манзур намоянд.



3. КВДҶ «Тоҷикагролизинг» бо мақсади дастрасии хоҷагиҳо ба техника ва мошинолотии кишоварзӣ, бо истифодаи имкониятҳои мавҷуда ва ҷалби сармои иловагӣ шабакаи марказҳои таъмини техникаи кишоварзиро дар ноҳияҳои ҷумҳурӣ васеъ намояд.

Инчунин ба воридоти техникаи бисёрҳадафа, яъне техникае, ки дар якҷанд соҳа истифода бурдан мумкин аст, диққати ҷиддӣ зоҳир намояд.

4. Бонки милли, Вазорати молия дар ҳамкорӣ бо бонкҳои тиҷоратӣ масъалаи тақмили низоми муосири молиявӣ ва маҳсулоти қарзиро барои рушди соҳаи кишоварзӣ, бо дарназардошти фоиз ва мӯҳлатҳои мусоид, аз ҷумла боздошти пардохти қарз дар мавсими кишту кор то ҷамъоварии ҳосил баррасӣ намоянд.

5. Палатаи савдо ва саноат, Агентии «Тоҷикстандарт», Хадамоти назорати давлатии фитосанитарӣ ва карантини растанӣ, Хадамоти назорати давлатии байторӣ, Нозироти давлатии иёргии назди Вазорати молия, Хадамоти назорати давлатии фаъолияти фармасевтӣ, Хадамоти алоқа, Хадамоти назорати давлатии санитария эпидемиологӣ ҷиҳати боз ҳам соддаву осон намудани содироти маҳсулоти кишоварзӣ дар намуди тару тоза ва хушк, аз байн бурдани монеаҳо, ихтисор намудани вақт ва хуччатҳои барои содирот зарур чораҳо андешида, аз натиҷааш ба Ҳукумати ҷумҳурӣ маълумот пешниҳод намоянд.

6. Агентии беҳдошти замин ва обёрӣ якҷоя бо Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезӣ ва Вазорати кишоварзӣ ҷиҳати гузаронидани баҳисобгрии (инвентаризатсияи) заминҳои қорам, тадриҷан беҳтар кардани ҳолати мелиоративии онҳо, азхуд намудани заминҳои нав ва ба низоми муайян даровардани пардохти ҳаққи хизматрасонии об тақлифҳои мушаххас пешниҳод намояд.



7. Вазорати молия якҷоя бо дигар вазорату идораҳо ва бахши хусусии соҳаи кишоварзӣ лоиҳаи Дастурумал дар бораи баҳисобгирии муҳосибавӣ дар хоҷагиҳои деҳқонии фермерии хурд, миёна ва калон ва зарурати ҷорӣ намудани онро бори дигар мавриди таҳлили ҳамаҷониба ва баррасӣ қарор диҳанд.

8. Вазорати молия якҷоя бо вазоратҳои рушди иқтисод ва савдо, саноат ва технологияҳои нав, кишоварзӣ, Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ, Кумитаи андоз, Хадамоти гумрук, ассосиатсияҳои соҳибкорӣ ва бо ҷалби шарикони рушд Гурӯҳи корӣ таъсис дода, дар заминаи таҳлили пешакӣ таҳлилҳои ҳамаҷониба ва васеи низоми андозбандиро гузаронад ва ҷиҳати такмил додани низоми андозбандӣ вобаста ба ҳар як самтҳои он тавсияҳои мушаххас пешниҳод намояд.

9. Кумитаи телевизион ва радио, бо дарназардошти рақобати шадид дар бозори истеъмоли ва бо мақсади дастгирии истеҳсолкунандагони маҳсулоти ватанӣ таблиғоти бештари маҳсулоти ватаниро бо шартҳои имтиёзнок ба роҳ монад.

10. Вазоратҳои рушди иқтисод ва савдо, саноат ва технологияҳои нав, маориф ва илм, меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳоли, Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ феҳристи корхонаҳои дӯзандагӣ ва бофандагии ҷумҳуриро тартиб дода, барои дастрасии онҳо ба грантҳои президентӣ ва дигар қўмакҳои техникий шарикони рушд тавассути ҷалби мутахассисони ботаҷриба тадбирҳо андешанд.

11. Вазорати нақлиёт якҷоя бо Котиботи Шӯрои машваратӣ аз ҳисоби намояндагони вазорату идораҳои дахлдор, бахши хусусӣ ва бо ҷалби шарикони рушд Гурӯҳи корӣ таъсис дода, оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар соҳаи нақлиёт таҳлилҳои ҳамаҷониба гузаронад ва натиҷаҳои онро ба ҷаласаҳои ояндаи Шӯро пешниҳод намояд.



12. Вазорату идораҳо:

- барои татбиқи пурраи Нақшаи чорабиниҳои Ҳукумати мамлакат оид ба беҳтар намудани нишондиҳандаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳисоботи «Пешбурди соҳибкорӣ»-и Бонки умумиҷаҳонӣ ва дигар санадҳое, ки барои беҳтар шудани нишондиҳандаҳои байналмилалӣ мамлакат мусоидат мекунанд, тадбирҳои таъхирнопазир андешанд;
- ҷиҳати ҳарчӣ зудтар ташкил намудани феҳристи электроники гарави амволи манқул тадбирҳо андешанд;
- ба ҷаласаи ояндаи Шӯро вобаста ба рафти иҷрои Нақшаи чорабиниҳои Ҳукумати мамлакат оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар баҳши сайёҳӣ гузориши муфассал пешниҳод намоянд.

13. Ба шарикони рушд тавсия дода мешавад, ки:

- раванди таҳлилҳои васеи низоми андозбандиро ҳаматарафа дастгирӣ намуда, ҷиҳати омода намудани тавсияҳо ва татбиқи амалии онҳо маблағҳои зарурӣ ҷудо намоянд;
- лоиҳаҳои худро барои мусоидат ба татбиқи ҳадафҳои Ҳукумати мамлакат, аз ҷумла нигоҳ доштани суботи макроиқтисодӣ, мусоидат ба таъсиси ҷойҳои нави корӣ, васеъ намудани дастрасӣ ба захираҳои молиявӣ, баланд бардоштани симои сармоягузори мамлакат, дастгирии баҳши хусусиву соҳибкорӣ ва баланд бардоштани иқтидори касбии онҳо равона созанд;
- ҷиҳати ҳамоҳангсозии лоиҳаҳои пешбинишуда ва ба як маҷрои муайян даровардани кўмакҳои шарикони рушд тадбирҳо андешан.

Бо эҳтиром,



*Кормандони Котиботи Шӯрои машваратии
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид
ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ*